



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

РУШДИ СЕКТОРИ КОРКАРДИ МЕВАЮ САБЗАВОТ ДАР ҚИРҒИЗИСТОН ВА ТОҶИКИСТОН

Душанбе, 6 июли соли 2015 – сессияи 5-ми (хотимавии) омӯзишҳои бехатарии ҳуҷровории НАССР (аз англ. - Hazard Analysis and Critical Control Points – таҳлили хавф ва нуктаҳои қатъии назорат) ва маркетинг дар чорчӯбаи лоиҳаи «Рушди сектори коркарди меваю сабзавот дар Қирғизистон ва Тоҷикистон» аз 7 то 8-ми июли соли 2015 дар конфронс-зали Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (кӯчаи Бохтар 37) ш. Душанбе баргузор мегардад.

Дар чорчӯбаи сессияҳои мазкур сафари омӯзиши бо иштирокчиёни омӯзиш ба вилояти Хатлон ташкил карда мешавад.

Чорабинии мазкур аз тарафи Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурду миёнаи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ташкилоти ғайридавлатии British Expertise (Британияи Кабир) ва Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои саноати ҳуҷровории Қирғизистон, бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо дар чорчӯбаи барномаи Осиёи Миёна – Инвест III баргузор мегардад.

Ин лоиҳа барои рушди корхонаҳои хурду миёнаи Тоҷикистону Қирғизистон, ки барои коркарди меваю сабзавот ҷалб шудаанд, равона шудааст.

Дар тренинг кормандони масъули сохторҳои давлатӣ, намояндагони сектори хусусӣ, коршиносон, намояндагони мактабҳои олии, ва роҳбарони ассосиатсияҳои соҳибкории манфиатдор ширкат меварзанд.

Барои маълумоти илова бо Гулноз Раҳматуллоева, ёвари лоиҳа бо почтаи электронии info@namsb.tj ё телефонҳо +992 (44) 625-00-08; +992 (93) 511-50-53 дар тамос бошед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:
“Бритиш Экспертиз”



Суроға: 10 Grosvenor Gardens
London SW1W 0DH
United Kingdom

Тел: +44 20 7824 1920
Факс: +44 20 7824 1929
e-mail: ib@britishexpertise.org



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди
Аврупо маблағгузорӣ карда
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлики ва қавмҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамаҷола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.

Шарикон:



Ассотсиатсияи миллии соҳибкори
хурд
к Шерали, 3
734003 Душанбе, Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Тел: (+992-44) 625-00-08
e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj
<https://www.facebook.com/namsb.tj>



Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои
саноати хуруквории Қирғизистон
720001, Қирғизистон, ш. Бишкек,
пр . Манаса 101\1 офис 303
Тел.: (+996 312) 46-27-44, тел./факс:
(+996 312) 69-41-32,
моб. 0555 500 445
Е-mail: fruit@elcat.kg, www.afve.org